

Тафсири КТС 7

“Мавриди истифода қарор додани евро”

Истинодҳо

- СББМ 1 “Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ” (соли 2007 аз нав дида баромада шудааст),
- СББМ 8 “Сиёсати баҳисобгирӣ, тағйирот дар арзёбии муҳосибӣ ва хатоҳо”
- СББМ 10 “Рӯйдодҳои пас аз давраи ҳисоботӣ”
- СББМ 21 “Таъсири тағйироти қурби асъори хориҷӣ” (соли 2003 аз нав дида баромада шудааст),
- СББМ 27 “Ҳисоботи молиявӣ алоҳида” (бо назардошти ислоҳоти соли 2008).

Мавзӯ

1. Аз 1 январи соли 1999 – санаи оғози фаъолияти Иттиҳоди иқтисодӣ ва арзӣ (ИИА) - евро ба арзи баробарҳуқуқ табдил мегардад ва қурби ивазшавандаи байни евро ва арзи миллии кишварҳои аъзо ба таври ниҳой сабту қайд мегардад, яъне хавфи фарқияти минбаъдаи қурбӣ вобаста ба ин асъор аз ҳамин сана бартараф карда мешавад.
2. Мавзӯ аз истифодаи СББМ 21 ҳангоми гузариш аз арзи миллии кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо ба евро (“гузариш”) иборат мебошад.

Тавофуқ (консенсус)

3. Талаботи СББМ 21 нисбат ба амалиёт бо арзи хориҷӣ ва ҳисоби дубораи ҳисоботи молиявӣ бахшҳои хориҷӣ нисбат ба гузариш бояд ба таври қатъӣ истифода карда шаванд. Ҳамон усул ҳангоми сабту қайди қурби ивазшаванда, вақте кишварҳо дар марҳалаҳои нисбатан дертар ба ИИА пайваст мешаванд, истифода бурда мешавад.
4. Аз ҷумла, чунин маъно дорад, ки:
 - (а) дороиҳои пулӣ ва уҳдадориҳо бо арзи хориҷӣ, ки дар натиҷаи амалиёт ба вучуд омадаанд, бояд мисли пешина аз рӯи қурб дар санаи ҳисобот ба арзи амалкунанда интиқол дода шаванд. Ҳамаи он чизе, ки дар натиҷаи фарқияти қурбӣ ба даст омадааст бояд фавран ҳамчун даромад ё хароҷот эътироф карда шаванд, ба ҷуз аз ҳолатҳои ҳатмии идома додани истифодаи сиёсати мавҷудаи баҳисобгирӣ нисбат ба фоида ва хароҷот аз фарқиятҳои қурбӣ аз тарафи корхона, ки вобаста ба ҳеҷчинамоии хавфи арзии амалиёти пешгӯишаванда мебошад;
 - (б) фарқияти қурби ҷамъшудаи бо азнвҳисобкунии ҳисоботи молиявӣ воҳиди сохтории хориҷӣ ва фарқияти қурби дар таркиби дигар маҷмӯи даромад эътирофшуда, бояд ҳисобу замкунии онро ба сармои хусусӣ идома дода, онро аз сармои хусусӣ ба фоида ё зарар, танҳо ҳангоми хориҷшавӣ ё қисман хориҷшавии сармоягузории соф ба воҳиди сохтории хориҷӣ, гурӯҳбандӣ намояд;
 - (в) фарқияти қурбӣ, ки натиҷаи азнвҳисобкунии уҳдадориҳои бо арзҳои кишварҳои аъзо ифодаёфта ба ҳисоб мераванд, набояд ба арзиши тавозунии дороиҳои дахлдор ворид карда шаванд.

Санаи тавофуқ:

Октябри соли 1997

Санаи эътибор пайдо намудан

Тафсири мазкур аз 1 июни соли 1998 мавриди амал қарор мегирад. Тағйирот ба сиёсати баҳисобгирӣ бояд тибқи талаботи дар СББМ 8 овардашуда ба эътибор гирифта шаванд.

Ба СББМ 1 (соли 2007 бозбинӣ шудааст) ислоҳот дар истилоҳоти истифодашавандаи СБҲМ ворид карда шудааст. Ба ғайр аз ин, ба банди 4 ислоҳот ворид карда шудааст. Корхона бояд ин ислоҳотро нисбат ба давраи аз 1 январи соли 2009 оғозшаванда ӯ пас аз ин сана татбиқ намояд. Агар корхона СББМ 1-ро (соли 2007 бозбинӣ шудааст) нисбат ба давраи пештар татбиқ намояд, пас ислоҳоти мазкур бояд нисбат ба ҳамон давра татбиқ гардад.

Ба СББМ 27 (бо назардошти ислоҳоти соли 2008) дар банди 4(б) ислоҳот ворид карда шудааст. Корхона бояд ин ислоҳотро нисбат ба давраи аз 1 январи соли 2009 оғозшаванда ва ӯ пас аз ин сана татбиқ намояд. Агар корхона СББМ 27-ро (бо назардошти ислоҳоти соли 2008) нисбат ба давраи пештар татбиқ намояд, пас ислоҳоти мазкур бояд нисбат ба ҳамон давра татбиқ гардад.